

ВАРАҚАИ ИТТИЛОТӢ

Воҳӯрии корӣ: "Дар амал ҷорӣ намудани принсипҳои савдои одилона дар Осиёи Марказӣ"



FAIRTRADE

Душанбе, 21 июли соли 2015 - Аз 27 то 29 июли соли 2015 дар озоишгоҳи "Баҳористон"-и вилояти Суғд воҳӯрӣ доир ба мавзӯи "Дар амал ҷорӣ намудани стандарти Савдои Одилона дар Осиёи Марказӣ" баргузор мегардад.

Воҳӯрии мазкур аз ҷониби гурӯҳи ташкилотҳои Осиёи Марказӣ дар ҳамкорӣ бо ташкилоти байналхалқии австриягии **Hilfswerk Austria International** дар ҷаҳорҷӯбаи лоиҳаи "Рушди иқтисодиёт дар Осиёи Марказӣ тавассути пешбарии ташкилотҳои содиротии миёнарав (ТСМ) ва инчунин корхонаҳои хурду миёна (КХМ) дар соҳаи саноати хӯроқворӣ", ки аз тарафи Иттиҳоди Аврупо дар доираи барномаи "Осиёи Марказӣ – Инвест III" маблағгузорӣ шудааст, барпо карда мешавад. Дар ташаббуси ташкил намудани ин воҳӯрӣ Лоиҳаи Минтақавии Барномаи Рушди Созмони Милали Муттаҳид (БРСММ) "Аврупои Фаррох: Мусоидат ба савдо дар Осиёи Марказӣ", инчунин Барномаи Минтақавии GIZ "Мусоидат ба ҳамкориҳои иқтисодии минтақавӣ дар Осиёи Марказӣ" саҳм гузоштанд.

Мақсади чорабинӣ – ба роҳ мондани ҳамкориҳои маҳаллӣ ва минтақавӣ, гузориш ва фаррох намудани фаъолият барои дар амал ҷорӣ намудани принсипҳои стандартии Савдои Одилона дар минтақаҳо ва мубодилаи таҷрибаҳои корӣ байни тарафҳои ҳавасманд.

Дар конференсия кооперативҳои фермерӣ, муассисаҳои коркарди озуқаворӣ КХМ, содироткунандагон, намояндаҳои тиҷоратии – ташкилотҳои миёнарав ва якҷанд лоиҳаҳои гуногуни оид ба рушди тиҷорат аз минтақаҳои Қирғизистон ва Тоҷикистон, ки зиёда аз 45 нафарро ташкил медиҳанд, иштирок меварзанд.

Лоиҳа амалӣ мегардад:

Hilfswerk Austria International



Суроға: к. Н.Маъсуми 4,
Душанбе, Тоҷикистон
Тел: (+992) 372 24 82 12
aslanov@hilfswerk.tj
www.hilfswerk.tj



Лоиҳа аз тарафи
Иттиҳоди Аврупо
маблағгузорӣ
карда
мешавад.

Намояндагии Иттиҳоди Аврупо дар
Ҷумҳурии Тоҷикистон

Суроға: к. Адҳамов, хонаи 74
734013 Душанбе, Ҷумҳурии Тоҷикистон
тел: (+992 37) 221 74 07, 227 10 24
Факс: (+992 37) 221 43 21
Delegation-Tajikistan-Pic@eeas.europa.eu
<http://www.deltjk.ec.europa.eu>

Иттиҳоди Аврупо аз 28 мамлики узв иборат аст, ки онон қарор доданд тадриҷан дониш, захира, ва тақдирӣ хешро пайванданд. Ҳамроҳ таи 60 соли васеъшавӣ онҳо минтақаи устувор, демократӣ ва руштии бардавомро бунёд намуда, ҳамзамон гуногунияти фарҳангӣ, арзи таҳаммул ва кафолати озодии шахсиро нигоҳ доштанд. Иттиҳоди Аврупо омода аст муваффақиятҳо ва арзишҳои ӯро бо мамлики ва қавмиётҳои бидуни сарҳадоти хеш бо ҳам бубинад. Аз ин лиҳоз, Иттиҳоди Аврупо дар Тоҷикистон аз соли 1992 инҷониб фаъолият бурда, ҳамамола барои руштии мамлакат ба маблағи тақрибан 25 млн. евро кӯмак фароҳам менамояд.

Ташкилоти байналмиллалии ғайридавлатии австриягии **Hilfswerk Austria International** дар мушорикати баробархуқуқи ташкилотҳои минтақавии Осиёи Марказӣ лоиҳаи сеюминро дар чорчӯбаи барномаи **ИА “Осиёи Марказӣ - Инвест”** ба амал оварда истодааст.

Тамоми ташаббусоти лоиҳаҳои ба амал оварда шудаистода дар давоми 5 соли паси ҳам дар гурӯҳи ягона иборат аз 6 ташкилоти минтақавӣ ва байналмиллалӣ ба рушди сектори коркарди меваю сабзавот, баланд бардоштани иқтисоди рақобатпазирӣ ва содироти КХМ, инчунин ҳамгирии Осиёи Марказӣ ба иқтисоди ҷаҳонӣ равона шудааст.

Лоиҳаи **БРСММ “Аврупои Фарроҳ: Мусоидат ба савдо дар Осиёи Маркази”** бо мақсади коҳиши сатҳи камбизоатӣ ва баланд бардоштани сатҳи неқӯаҳволии мардум тавассути ташвиқи тичорат ва афзоиши рақобат рушди фарогир ва талошҳои миллиро дастгирӣ мекунад. Мақсади фарогирандаи Лоиҳа ин мусоидат ба рушди инсонӣ бо ёрии тичорат ва ҳамзамон тавачҷӯҳи хоса нисбат ба масъалаҳои байнисоҳавӣ аз қабилӣ баробарии гендерӣ, муҳовизати ҳуқуқи гурӯҳҳои осебпазири ҷомеа ва устувории экологӣ мебошад (Лоиҳа дар Тоҷикистон, Қирғизистон ва Ўзбекистон амалӣ мегардад).

БРСММ бо намояндагони тамоми табақаҳои ҷомеа ҳамкорӣ намуда, ба эъмори давлатдории кишварҳо мусоидат менамояд, то ки онҳо тавонанд зидди бӯҳрон истодагарӣ кунанд ва тавассути таҳкими рушд баланд бардоштани сифати зиндагии ҳар як фардро таъмин намоянд. Тариқи фаъолият дар маҳалҳо – дар 177 кишвари олам мо назари ҷаҳонӣ ва қарорҳои хоса тавсия медиҳем, ки ҷиҳати таъмини ҳаёти бештар комилхуқуқи одамон ва таҳкими устувории давлатҳо мусоидат менамоянд. www.undp.org.

Барномаи **GIZ «Мусоидати тичорати минтақавӣ дар Осиёи Маркази»** барои рушди ҳамкориҳои минтақавӣ равона карда шудааст, тариқи соданабудани барномаҳои дохили ва байналмиллалии Осиёи Миёна оиди корҳои раёсати ва фанни. Усули барномаи минтақавӣ афзалиятнок аст, чунки ин усул аз таҷрибаи мамлакатҳои наздик ибрат мегирад ва дарҳои навро ба сӯи ҳалли мушкилоти байнисарҳади боз мукошояд.

Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH (Ҷамъияти олмонӣ оид ба ҳамкориҳои байналмилалӣ) ширкати федералии Германия аст буда, дар зиёда аз 130 мамлақати дунё фаъолият менамояд. GIZ ба Ҳукумати Ҷумҳурии федералии Германия дар амалӣ намудани ҳадафҳои он дар соҳаи ҳамкориҳои байналмилалӣ баҳри рушди устувор мусоидат менамояд. Ба ғайр аз ин GIZ дар қори таълиму маърифати байналмилалӣ фаълон ширкат меварзад ва инчунин ба одамон ва ҷомеаҳо барои беҳтар намудани оянда ва шароити зиндагии хеш кӯмак мерасонад.

ТАШКИЛОТҲОИ ШАРИК:

АЗИТ (Ассотсиатсияи зиёиёни илмӣ-техникии Тоҷикистон) – ташкилоти ғайридавлатӣ ва ташкилоти ҷамъиятии ғайритичоратӣ, ки ба рушди ислоҳотҳои демократӣ ва кам кардани масъалаҳои камбизоатии одамон дар ҶТ ба воситаи истифодаи самараноки иқтисодии зиёиёни илмӣ ва техникаӣ ва мустақам намудани нақши сохтори ғайритичоратӣ бо роҳи татбиқи барномаҳои иҷтимоӣ, ахборотӣ, ҷамоҳангсозӣ, таълимӣ, машваратӣ ва барномаҳои рушд мусоидат менамояд. <http://www.asti.tj>.

ИМКХМ (Иттиҳоди миллии корхонаҳои хурд ва миёнаи Ҷумҳурии Тоҷикистон) – соли 1993 бақайд гирифташуда ташкилоти гайритиҷоратии аззоӣ мебошад, ки сохторҳои соҳибкоронро ихтиёр ва майлу рағбатҳои доираи васеъ доштаи Тоҷикистонро муттаҳид менамояд. Фаъолияти асосӣ: ҳамоя ва пеш бурдани мақсадҳои соҳибкорон, хизматҳои машваратӣ, усулӣ, таълимӣ ва ахбороти барои соҳибкорон <http://www.namsb.tj>.

Маркази МТМ (TES) – ташкилоти гайридавлатии Қирғизистон мебошад, ки мақсади асосиаш баланд бардоштани даромади аҳоли, ки фаъолияти кишоварзиро пеш мебаранд, ба воситаи таълим ва додани машварати баландсифат мебошад. Маркази TES – ташкилоти гайритиҷоратии таълимӣ ва машваратӣ мебошад, ки аз ҷониби Ҳукумати Қирғизистон эътироф карда шуда соли 1999 аз ҷониби GTZ дар якҷоягӣ бо Донишгоҳи Давлатии Ош таъсис карда шуда буд.

ИҶМСХҚ (Иттиҳоди ҷамъиятии муассисаҳои саноати хуроквории Қирғизистон) соли 2003 таъсис карда шуда айни ҳол шумораи зиёди корхонаҳои меваю сабзавотии Қирғизистонро муттаҳид менамояд ва соҳаи коркарди меваю сабзавот ва соҳибкоронро ба воситаи таъмин намудани фазои мусоид барои тиҷорат ва рушди бозори маҳсулоти коркардшуда рушд медиҳад. Иттиҳоди шасони ҳуқуқӣ «Иттиҳоди муассисаҳои меваю сабзавот» ташкилоти гайридавлатӣ, гайритиҷоратӣ мебошад, ки дар асоси ихтиёрӣ ва ягонагии фикру ақидаҳои шахсони ҳуқуқии истеҳсолкунандагон ва коркардкунандагони маҳсулотҳои кишоварзӣ муттаҳид месозад.

НЕКСИГОЛ МУШОВИР – ташкилоти ҷамъиятии гайритиҷорати буда, мақсади асосиаш мусоидат намудан ба рушди соҳаи кишоварзии Тоҷикистон ва паस्त шудани камбизоатӣ дар деҳоти Тоҷикистон бо роҳи баланд бардоштани даромади устувори деҳқонон аст. Аз соли 2009 инҷониб ташкилот кӯшиши ба харҷ дода истодааст, ки ҳамаи алоқамандони соҳаи кишоварзӣ дастрасӣ ба иттилооти илмӣ-техникӣ ва бозорӣ дошта бошанд, рӯҳияи истеҳсолкунандагони кишоварзӣ ба истифодаи оқилонаи захираҳои табиӣ равона шуда бошад. Инчунин мутахассисон ва машваратчиёни ташкилот ҳамарӯза омодаи дастгирӣ баҳри азхудкунии навгониҳо ва таҷрибаи истеҳсоли пешрафта мебошанд.

